



ИТТИҲОДИ АВРУПО

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Душанбе, 5 феввали соли 2014

ВАРАҚАИ ХАБАРӢ

ИТТИҲОДИ АВРУПО ИҚДОМҲОИ ПЕШГИРИИ ШИКАНЧАРО ДАР ТОҶИКИСТОН ДАСТГИРӢ МЕНАМОЯД

Иттиҳоди Аврупо маблағгузорию лоиҳаи минтақавиро бо номи "Иқдомҳо бар зидди шиканча дар Қазоқистон ва Тоҷикистон" таҳти барномаи "Санади аврупоӣ барои демократия ва ҳуқуқи инсон" (САДҲИ), ки 1 156 690 евроро ташкил медиҳад, оғоз намуд.

Вазифаи умумии иқдоми пешниҳодшуда аз саҳм гирифтагӣ дар решакардани шиканча ва дигар шаклҳои бадрафторӣ дар Ҷумҳурии Қазоқистон ва Тоҷикистон иборат мебошад. Иқдоми мазкур созмонҳои ҷамъиятиро аз Осиеи марказӣ ва ИА, ки ҳадафи муштаракшон ҳифзи ҳуқуқи инсон ва пешгирии шиканча мебошад, ба ҳам меорад. Шарикони лоиҳа инҳоянд: Бунёди ҳуқуқи инсонии Ҳелсинки – Полша (шарикони роҳнамои лоиҳа); Идораи байналмиллалӣ ҳуқуқи инсон ва волоияти қонуни Ҷумҳурии Қазоқистон; Бунёди ҷамъиятии Нота Бене (Тоҷикистон) ва Шарикони байналмиллалӣ баҳри ҳуқуқи инсон (Белгия). Эътилофҳои СҲҲ алайҳи шиканча аз Ҷумҳурии Қазоқистон ва Тоҷикистон низ дар татбиқи фаъолиятҳои лоиҳа иштирок мекунанд.

Иқдоми 30 моҳа фаъолиятҳои мухталифро пешбинӣ менамояд, ба монанди эҷоди зарфият, ҳамроҳангсозӣ ва барқарор кардани робитаи корӣ дар байни СҲҲ, ки дар бахши мубориза алайҳи шиканча фаъоланд; кӯмаки ҳуқуқӣ ба қурбонӣҳои шиканча дар Қазоқистон ва Тоҷикистон; фаъолиятҳои вобаста ба дифоъ ва пуштибонӣ дар сатҳи миллий ва байналмиллалӣ барои мониторинги иҷроии ӯҳдадорӣҳои байналмиллалӣ марбут ба озодӣ аз шиканча, инчунин баланд бардоштани сатҳи огоҳӣ дар бораи мушкilotи шиканча дар байни ҷомеаи шаҳрвандии кишварҳои Қазоқистон ва Тоҷикистон. Бо назардошти имкониятҳои фарогири иқдом ва доираи васеи бозигароне, ки дар татбиқи он ширкат мекунанд, интизор меравад натиҷаҳои системӣ, ба монанди баланд рафтани сатҳи самаранокии таҳқиқоти парвандаҳои марбут ба шиканча; фарогирии теъдоди бештари нафарони шиканчадида, ки аз кӯмаки тиббӣ, равонӣ ва тавонбахшии иҷтимоӣ ва воситаҳои дифоӣ ҳуқуқӣ баҳраманд мешаванд, барқарорсозии ҳуқуқи қурбонӣ ба ёрии ҳуқуқӣ, афзоиши зарфияти созмонӣ, таҳқиқотӣ ва гузоришдиҳии СҲҲ, ба даст оянд.

Иттиҳоди Аврупо аз 28 кишвари узв иборат буда, донори бузургтарини дунё ба шумор меравад. Тоҷикистон қисмати асосии ёрии дучонибаро дар минтақаи Осиеи марказӣ барои кӯмак ба барномаҳои соҳавӣ, кӯмаки техникӣ ва грантҳо ба даст овард (66 миллион евро барои солҳои 2007-2010 ва 62 миллион евро барои солҳои 2011-2013). Он ба ҳифзи иҷтимоӣ, тандурустӣ ва рушди бахши хусусӣ, ки аз ҷониби мудирияти молияи давлатӣ пуштибонӣ мешавад, диққати марказӣ медиҳад. Тоҷикистон инчунин кӯмакҳои минтақавӣ ва махсусро ба ҷунин бахшҳо, ба монанди мудирияти сарҳад ва назорати маводи муҳаддир (ВОМСА/CADAP), маориф (TEMPUS, Erasmus Mundus),

таъминоти об/муҳити зист, муҳочират, ҳуқуқи инсон ва демократия (EIDHR), бозигарони ғайридавлатӣ (NSA) ва рушди корхонаҳои хурд ва миёна (CA-Invest) ба даст меорад. Маблағи умумии кӯмаки ИА ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1992 ин ҷониб зиёда аз 600 миллион евроро ташкил медиҳад.

Тамос: Маҳбуба Абдуллоева, Масъули бахши ВАО ва иттилоот, Намояндагии ИА дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Нишони: Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Адҳамов 74, 734013

Телефонҳо: (+992 37) 221 74 07 - Факс: (+992 37) 221 43 21 - Mahbuba.Abdullaeva@eeas.europa.eu

Сомона: http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_tg.htm

Ба саҳифаи Фейсбуки мо таширф оваред: <https://www.facebook.com/EUinTajikistan>